

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Қурбонзода Рудобаи Исмоил дар мавзуи «Ономастикаи «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ (ҷанбаи соҳторию маънайӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502- Забони тоҷикӣ) пешниҳод мегардад.

Шуруъ аз нимаи дуюми асри гузашта дар забоншиносии тоҷик бар мабнои осори хаттии классикӣ, аз ҷумла таърихномаҳо омӯхтани вижагиҳои соҳтории забони адабии тоҷикӣ оғоз гардида, дар замони Истиқлол ин анъана вусъат ёфт. Мубрамии ин қабил мавзуъҳо пеш аз ҳама дар он аст, ки таҳқиқи ҳусусиятҳои забонии осори таърихӣ имкон медиҳад, то манзараи умумии инкишофи забони адабии тоҷикӣ дар марҳилаҳои гузашта ба таври мушахҳас омӯхта шавад. Дар қатори таърихномаҳои нодирӣ миллӣ забони «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ низ аз ҷиҳатҳои гуногун мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Аммо то ҳол оид ба ономастикай асари мазкур таълифоти алоҳидаи монографие рӯйи кор наомадааст. Пас диссертатсияи Қурбонзода Рудобаи Исмоил таҳти унвони «Ономастикаи «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ (ҷанбаи соҳторию маънайӣ)» нахустин таҳқиқоти фарогири лингвистӣ дар масири номшиносӣ маҳсуб меёбад.

Забоншиносон оид ба номҳо ва шаклҳои гуногуни онҳо назарсанҷӣ анҷом медиҳанд ва маъни ҳар як номро бо таҳлили таркиб, манбаъҳо ва таърихии он муайян мекунанд. Бояд қайд кард, ки номҳо ба муҳити иҷтимоӣ ва таърихии замон вобастаанд ва онҳо метавонанд дар натиҷаи тағиироти сиёсию фарҳангӣ, муюшират бо дигар фарҳангҳо ва ё ҳатто таъсири забонҳои дигар ба шаклҳои гуногун табдил ёбанд. Дар шинохти шаклу мазмуни воқеии номвожаҳои давраҳои гузаштаи таърихӣ ягона сарчашмаи далели қавӣ буда, ин осори хаттӣ маҳсуб меёбад, зоро матн василаи асосии сабти забон аст.

Аз ҷониби дигар, номҳо ҷузъи муҳим ва омили рушду ташаккули таркиби луғавӣ ва ҳазинаи асосии забон маҳсуб ёфта, инъикоскунандай номи ашхос (антропонимия), номҳои ҷуғрофӣ (топонимия), номҳои мансуб ба об (гидронимия), номи қавму этносҳо (этнонимия), номи китобҳо, дасткориҳо, дастгоҳҳои ноширий ва ғ. (хрематонимия) мебошанд.

Ҷобили зикр аст, ки зарурати интихоби мавзуъ дар навбати аввал таваҷҷуҳи моро ба таърихи ташаккули номҳои асар, ки дар рушд ва ғанӣ

гардонидани хазинаи забон боис бигардад, аз ҷониби дигар, барои дарёфти маълумоти арзишманди таърихӣ дар шинохти расму анъанаҳои миллӣ аз нуқтаи назари таърихию забоншиносӣ, махсусан, номшиносии тоҷик ба ҳуд ҷалб намуд.

Аз мутолиаи автореферат бармеояд, ки номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, фаслҳо, ҳулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқик, фехристи адабиёти истифодашуда ва замима иборат аст.

Боби аввал, ки «Таърихи Бухоро» ва омӯзиши назариявии ономастикай он» ном дорад, аз ду фасл иборат мебошад. Дар фасли аввали ин боб бар асоси сарчашмаҳои илмӣ оид ба «Таърихи Бухоро» ва таърихи тарҷумаи он маълумот дода, таъкид мегардад, ки дар адабиёти форсии тоҷикӣ аҳбори таърихиву адабии мустаnad мақоми ҳосса доштааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ дар фасли дуюми боби аввал, ки «Чандомади маводи ономастикай асар» унвон дорад, масъалаи амиқ ва дуруст номгузорӣ, маъни номҳо ва таъсири онҳо ба ҷомеа, фарҳанг ва таъриҳро дар меҳвари пажуҳиши ҳеш қарор дода, бо такя ба назарияҳои муосири лингвистӣ маводи таърихномаро ба риштаи таҳқик қашидааст. Таснифоти антропонимия (номҳои ашҳос)-и асар баҳси зерfasли яқуми фасли дуюм қарор гирифтааст. Дар ин зерfasл муаллиф ба ҳулосае меояд, ки лӯғоти антропонимӣ нисбат ба лӯғоти топонимӣ дар асар бартарӣ дошта, төъдодашон фаровон аст.

Зерfasли сеюми фасли дуюм «Таснифоти номи китобҳо» ном дошта, зикри номи осори гузаштагонро дар бар мегирад. Дар асар аз рӯйи қавли диссертант муаллифи «Таърихи Бухоро» – Наршахӣ аз 116 асари диниву таърихӣ ва осори тазкиравӣ ном мебарад.

Дар зерfasли ҷоруми фасли дуюм «Таснифоти гидронимия» ба роҳ монда шуда, диссертант дар ҳусуси корбурди 55 адад лексикаи гидронимӣ (рӯду дарёву ҷашмаву баҳру уқёнус) барои хонандӣ иттилои дақиқу мультамад медиҳад.

Зерfasли панҷуми фасли дуюм «Таснифоти номҳои омехта» номгузорӣ шуда, диссертант дар он таҳқиқи забонии номи ҷанғҳо, номи ҷирмҳои осмонӣ, номи қавму қабилаҳо ва номи хонадони шоҳон, номи адён, номи сураҳо ва номи дарвозаҳоро таҳлилу баррасӣ намудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили лӯғавӣ-маънӣ ва соҳтории топонимия ва антропонимияи «Таърихи Бухоро»» аз ҳашт фасл иборат мебошад, ки онро аз лиҳози пурборӣ шартан метавон боби меҳварии

рисола номид. Дар фасли аввал «Таснифоти сохторӣ-калимасозии топонимия», яке аз таҳлилҳои умдаи он таҳлили луғавӣ-маънӣ маҳсуб меёбад, ки тавассути методҳои тасвирий (синхронӣ) ва таърихӣ-муқоисавӣ (диахронӣ) сурат мегирад.

Аз муҳтавои фасли дуюм «Ойконимия» бармеояд, ки дар он диссертант номи мавзеъҳои аҳолинишини дар асар зикршударо баррасӣ намуда, ба қабатҳои полионимия, комонимия, хоронимия, астионимия ва агоронимия дастабандӣ карда, дар зерфаслҳои алоҳида мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Диссертант дар фасли сеюм «Оронимия» шоҳай илми топонимия (номгузории ҷойҳо) мебошад, ки бо омӯзиши номҳои қӯҳҳо, теппаҳо, ағбаҳо, дараҳо ва дигар маконҳои табиӣ таҳқиқ шудаанд, ки барои баланд бардоштани ҳофизаи таърихии хонандаи имрӯз маълумоти боварибахш медиҳад.

Фасли чорум «Дромонимия ва дигар мавзеъҳои ҷуғрофӣ» нуқтаҳои муҳобиротӣ ва восилаи алоҳа таҳлил гардида, номи қалъаҳо ва номи ибодатгоҳҳо шарҳу тавзех шудаанд.

Фасли панҷуми боби дуюм «Агоронимия» унвон дорад, ки зерфасли «Агоронимияи омехта»-ро дар худ муттаҳид мекунад. Дар ин фасл номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр баррасӣ шудааст.

Дар фасли шашуми боби дуюм - «Гидронимия» ба таҳқиқи пайдоиш, таърих ва маънои номҳои қўлҳо, баҳрҳо, ҷӯю ҷўйборҳо, наҳрҳо, рӯдҳо шарҳу тавзех ва баррасӣ шудаанд, ки аксари онҳо дар қаламрави Мовароуннаҳр ҷой гирифтаанд.

Фасли ҳафтуми боби дуюм «Хусусиятҳои сохторӣ-калимасозии антропонимия» ба таҳқиқи тарзи соҳтани номҳои одамон ва омилҳои калимасозӣ, ки дар ташаккул ва дигаркунсозии номҳо таъсир мерасонанд, ишора мекунад.

Дар фасли ҳаштуми боби дуюм «Номҳои ифтихорӣ ва лақабҳо» таҳқиқ шудаанд ва муаллиф барҳақ ба хулоса меояд, ки ҳамномӣ боиси тавлиди лақабҳо шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Вижагиҳои луғавӣ-маънои қабати номҳои омехта дар «Таърихи Бухоро»» шомили чор фаслу чор зерфасл аст. Дар фасли яқуми боби сеюм «Хрематонимия» фарҳанги моддӣ, монанди номи китобҳо, мақолаҳо, объектҳои фарҳанги моддӣ, дасткориҳои инсон мисли ихтироот, таълифот, силоҳ, асбобҳои мусиқӣ, ҷавоҳироту қандакорӣ баррасӣ шудаанд.

Фасли дуюми боби сеюм «Этнонимия» ном дошта, таҳқиқ мекунад, ки чӣ гуна номҳои мардуми гуногун ба миён омадаанд, чӣ таъсирҳое бар онҳо расонидаанд ва чӣ гуна ин номҳо бо таъриҳ, фарҳанг ва мавқеи иҷтимоии ҳар як этносҳои муҳталиф аз назари забоншиносӣ таҳлил гардидаанд. Дар ин фасл ба масоили этногенези қавму қабоили маскуни Бухоро ишораҳо меравад.

Диссертант дар фасли сеюми боби сеюм «Космонимия» номи аҷроми осмониро шарҳу тафсир намудааст, ки барои шинохти коинот маводи ҷолиб медиҳад.

Фасли ҷоруми боби сеюм «Номҳои марбут ба шоҳаҳои дигари ономастикা» унвон гирифта, дар зерфаслҳои он номи ҷангҳо, номи суроҳо, истилоҳоти марбут ба адён ва номи дарвозаҳо шарҳ ёфта, баррасӣ шудаанд.

Хуносай автореферати диссертатсия бо забони фасеху равон таълиф гардида, диссертант доир ба мавзуи диссертатсия 1 монография ва 8 мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мунташир намудааст, ки мазмуну мундариҷа ва натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқро инъикос менамоянд. Ҳамчунин, муҳтаво ва масоили баҳшҳои диссертатсия дар шакли маърузаҳо дар конференсияҳои илмию назариявии сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирии муаллифи диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат аст.

Дар баробари натиҷаҳои арзишманд ва дастовардҳои назаррас ба эътибор гирифтани баъзе эродҳое, ки дар зер оварда мешаванд, барои беҳтар намудани сифати илмию амалии диссертатсия мусоидат хоҳанд кард:

1. Ба андешаи мо дар сенздаҳ банд вазифагузорӣ намудани «Вазифаҳои таҳқиқ» каме зиёдтар ба назар мерасад. То даҳ банд масъалагузории ин қисмат кифоят мекард.

2. Муҳаққиқ дар автореферат барои мунъакис намудани маводи мавриди таҳқиқ аз диаграммаву гистограммаҳои муҳталифшакл (формат) истифода намудааст, ки қобили таваҷҷӯҳанд. Аммо беҳтар мебуд, агар он маълумотҳоро дар нишондодҳои ҳамсон (формати ягона) ҷой медод.

3. Дар автореферат ҷо-ҷо ғалатҳои техникий ва иштибоҳоти имлой ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор хоҳад буд.

Бояд ишора намуд, ки камбузиҳои қайдшуда ба арзиши илмии диссертатсия таъсири манғӣ наҳоҳад расонид, зоро он дар сатҳи баланди илмӣ таҳия шуда, масъалаҳои дар он ҷойдошта пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Қурбонзода Рудобаи И smoil дар мавзуи «Ономастикай «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ (ҷанбаи сохторию маънӣ)» ба талаботи Комиссияи олии аттестатсии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи авторефератҳо ҷавобгу буна, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020502-Забони тоҷикӣ) мебошад.

Муқарриз:

номзади илмҳои филологӣ, сардори шуъбаи робитаҳои байналмилалии Донишкадаи байналмилалии Леваканти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон

«4» марта соли 2025

Гулямов Ҳайдар
Қаландарович

Суроға: 735100, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ,
кучаи М. Қосимов 11/1
Тел.: (+992) 918-27-69-62
E-mail: gulomov.haidar@mail.ru

Имзои Гулямов Ҳайдар

Қаландаровичро тасдиқ мекунам:
сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои
маҳсуси Донишкадаи байналмилалии
Леваканти Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон



Шомудинова Шаҳло
Хочамқулловна

Суроға: 735147, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Ҳатлон шаҳри Левакант, кӯчаи Рӯдакӣ
(+992 37) 234-88-02, Fax: (+992) 918432053

«4» марта соли 2025